

**ОИД БА БАЪЗЕ ҶАБХАҲОИ  
ТЕХНОЛОГИЯИ ТАШАККУЛИ  
ФАРҲАНГИ ИҚТИСОДИИ  
ДОНИШҖӮЁНИ МАКОТИБИ ОЛӢ**  
**О НЕКОТОРЫХ  
АСПЕКТАХ ТЕХНОЛОГИИ  
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ**  
**ON SOME ASPECTS  
OF THE TECHNOLOGY OF  
FORMING THE CULTURE OF  
ECONOMIC THINKING OF  
UNIVERSITY STUDENTS**

**Наботов Зафар Ҷалилович**, унвончӯи кафедраи педагогики иҷтимоӣ ва қасбии МДТ «ДДХ ба номи акад. Б.Гафуров» (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)

**Наботов Зафар Ҷалилович**, соискатель кафедры социальной и профессиональной педагогики ГОУ «ХГУ имени акад. Б.Гафурова» (Таджикистан, Худжанд)

**Nabotov Zafar Jalilovich**, Applicant of the Department of Social and Professional Pedagogy, SEI "KhSU named after acad. B.Gafurov" (Tajikistan, Khujand), E-mail. z.nabotov@mail.ru

**Калидвоҷаҳо:** фарҳанги тафаккури иқтисодӣ, технологияи педагогӣ, раванди таълим, салоҳиятнокӣ, ташаккул, мақсаднокӣ, омӯзгор, донишҷӯй, макотиби олӣ, маводи таълимиӣ

Дар мақола баъзе ҷабҳаҳои технологияи ташаккули фарҳанги иқтисодии донишҷӯёни макотиби олӣ баррасӣ гардидааст. Қайд шудааст, ки таълими самараноки донишҷӯ ва соҳибкасб шудани вай иҷрои ду шартро талаб мекунад: якум, ба таълимигирандагон бояд олами фарҳангро дар мутобиқи доираи донии инсонӣ пешкаш кард; дуюм вай худро бояд чун субъекти қобили фаъолона азхуд кардан ин ҷаҳон нишон дихад, ки муҳтавои он ба қасбаши ҳаммонанд аст. Масъалаи ташаккули мақсадноки фарҳанги тафаккури иқтисодии донишҷӯён танҳо бо усулҳои анъанавии омодагии иқтисодӣ ҳаллу фасл намешавад. Ҳулоса шудааст, ки бояд роҳу усулҳои навро дарёфт кард, ки тагиҷироти ҷиддиро ҳам дар муҳтавои таълим ва ҳам усули татбиқи раванди таълим, ҳамчунин дар шуури донишҷӯёну омӯзгорон пешбинӣ менамоянд.

**Ключевые слова:** культура экономического мышления, педагогическая технология, процесс обучения, компетентность, формирование, целеположение, преподаватель, студент, вуз, учебный материал

В статье рассматриваются некоторые аспекты технологии формирования культуры экономического мышления студентов вузов. Отмечается, что эффективное обучение студента и его становление как профессионала требует соблюдения двух условий: во-первых, необходимо предоставить обучаемым мир объектов культуры в данной области человеческого знания, и, во-вторых, он должен проявить себя как субъект, способный активно-преобразующим образом освоить этот мир, содержание которого адекватно его профессии. Задача целенаправленного формирования культуры экономического мышления у студентов не может быть решена только с помощью традиционных методов экономической подготовки. Сделан вывод о том, что нужны новые подходы, требующие серьезных изменений и в содержании образования, и в способах осуществления учебного процесса, и в сознании студентов и преподавателей.

**Keywords:** culture of economic thinking, pedagogical technology, learning process, competence, formation, goal setting, teacher, student, university, educational material

The article dwells on some aspects of the technology of forming the culture of economic thinking of university students. It is noted that effective student education and his development as a professional require the fulfillment of two conditions: first, it is necessary to provide students with a world of cultural objects in this field of human knowledge, and, secondly, he must prove himself as a subject capable of actively transforming this world, the content of which is adequate to his profession. The task of purposefully forming a culture of economic thinking among students cannot be solved only with the help of traditional methods of economic training. It is concluded that new approaches are needed that require major changes in the content of education, in the ways of implementing the educational process, and in the minds of students and teachers.

Дар шароити муосири рушди низоми таҳсилоти қасбӣ омодагӣ ба интихоб ва азхудкуни қасб бо донистани талаботи қасб ба шаҳс ва арзёбии муносаби шаҳс ба сифатҳои зарурӣ қасбӣ, ҳалли бомуваффақияти вазифаҳои таълимиӣ ва қасбӣ муайян карда мешавад.

Интихоби қасб он вақт муваффақона мешавад, ки агар инсон фаъолияти меҳнатиашро самаранок ба роҳ монад, ба ҷамъият манфиат оварда, аз он қаноатманд гардад. Ҳамзамон заҳмати психофизиологии ў барои гирифтани таълимоти қасбӣ ва дар амал татбиқ намудани таълимоти қасбӣ аз меъёр зиёд набошад.

Амалан азхуд намудани касб дар раванди таҳсилоти касбӣ, баланд бардоштани тахассус, такмили касб, бешак, ҳаматарафа шинохти муҳтавои фаъолияти меҳнатӣ дар ҳамбастагӣ бо вазифаҳои он, восита, натиҷа ва гайраро талаб мекунад.

Иҷтимоишавӣ дар давраи донишҷӯй (хосса дар курсҳои 2 ва 3) дар худ ҳолати ба худ хоси мушкилотро дорад, ки муҳтавои асосии он зарурати худмуайянсозии воқеъии ҳаётиро (дар фарқият аз модуликунонии шаҳсияти худ дар давраи наврасӣ) ба вучуд овардааст.

Шаҳсият бояд дар ҳолати омодагии рӯҳӣ нисбати ворид шудан ба раванди таълиму тарбия қарор дошта бошад. Мутобиқ ба андешаи А.Н.Леонтев «шаҳсият дар ҷаҳорҷӯбаи истеъмол рушд карда наметавонад, балки рушди он зарурати ивази истеъмолро ба бунёдкуни пешбинӣ менамояд» [4, с.62]. Таълими самараноки донишҷӯй ва соҳибкасб шудани вай иҷрои ду шартро талаб мекунад: якум, ба таълимгирандагон бояд олами фарҳангро дар мутобиқи доираи дониши инсонӣ пешкаш кард; дуюм вай худро бояд чун субъекти қобили фаъолона азхуд кардани ин ҷаҳон нишон дигар, ки муҳтавои он ба касбаш ҳаммонанд аст.

Масъалаи ташаккули мақсадноки фарҳангӣ тафаккури иқтисодии донишҷӯён танҳо бо усулҳои анъанавии омодагии иқтисодӣ ҳаллу фасл намешавад. Бояд роҳу усулҳои навро дарёфт кард, ки тағйироти ҷиддиро ҳам дар муҳтавои таълим ва ҳам усули татбиқи раванди таълим, ҳамчунин дар шуури донишҷӯёну омӯзгорон талаб дорад.

Самти самараноки таҳияи дастур дар ин ҷода муносибати технологияи салоҳиятноку мақсаднок ва шаҳсиятио фаъолнокӣ маҳсуб мешавад. Ташкили раванди таълим аз мавқеи ин муносибат ба ҷараёни ташаккули салоҳияти касбии иқтисодӣ, шакли технологияи дорои нишонаҳои тавсифӣ медиҳад: концептуалӣ (асоснокӣ ба назарияи фаъолияти таълимӣ); ҳадафгузории ташхисӣ; самтнокӣ дар рушди шаҳсият; ҷалби таълимгирандагон ба фаъолияти таълимӣ; такя ба кори мустақилонаи фосилавии таълимгирандагон бо маводи таълимии тайёр; танзимнокии назорати азхудкуни дониш ва усулҳои фаъолият; азnavtakrorkunӣ (таҷдид); идоранокии раванд.

Ташаккули тафаккури иқтисодии донишҷӯён бо воситаҳои ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ дар ин ҳолат имконияти раванди таълиму тарбияро васеъ ва сатҳи фарҳангӣ умумии таълимгирандагонро баланд мебардорад.

Наҳустин фаҳмиши маводи таълимӣ дар раванди шуниданни лексия ба вучуд меояд. Барои ҷоннок соҳтани фаъолияти донишандӯзӣ воситаҳои визуалӣ (видео, тасвирҳо) истифода мешаванд. Фаҳмиши минбаъда ва ба хотир нигоҳ доштани маводи таълим дар раванди кори мустақилонаи донишҷӯён бо адабиёти электронӣ амалӣ мегардад.

Корҳои минбаъдаи синӣ аз соҳибамаҳоративу соҳибмалакагӣ дар истифодаи донишҳои омӯхта дар амалия иборат аст. Татбиқи он дар заминай истифодаи таҷрибаи электронӣ сурат мегирад. Кадоме, ки дорои масъалаҳои ҳаллашон аз рӯи сатҳи мураккабиашон тақсимшуда мебошад.

Баъди шуниданни баромади тавзехотӣ ва дастурҳои омӯзгор донишҷӯён бо интиҳоби сатҳи масъалау суръати ҳалли онҳо ба кори мустақилона мепардозанд. Кадоме, ки мутобиқи талаботи донишандӯзию имкониятҳои онҳост. Дар ҳолати мушкил будани ҳалли масъала донишҷӯён барои кумак ба омӯзгор муроҷиат мекунанд.

Баъди анҷоми кори мустақилона донишҷӯён метавонанд, масъалаҳои ҳалкардаашонро дар шакли тестгузаронии компьютерӣ худашон санҷанд. То ки дар ҳолати зарурӣ ба давраи муҳимми кор баргарданд. Ё аз кумки омӯзгор истифода баранд. Сарфай соати таълим ба донишҷӯёни муваффақ имкон медиҳад ба чукуромӯзии баъзе масъалаҳои иқтисодиёт, ҳалли масъалаҳои гайристандартӣ ва кори илмӣ машгӯл шаванд.

Бо омӯхтани маҳорати ҳалли масъала аз рӯи мавзуути омӯхтаванд донишҷӯён бо корбари бо компьютер бо мақсади азхуд намудани малака дар истифодаи технологияи иттилоотӣ дар ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ мепардозанд. Ин намуди фаъолият дар шакли корҳои лабораторӣ-компьютерӣ амалӣ мегардад.

Дар раванди иҷрои намудҳои фавқуззикри фаъолияти таълимӣ ташаккули тафаккури иқтисодии донишҷӯён ба вучуд омада, сифатҳои шаҳсии мутааллиқ ба салоҳиятҳои калидии мутахassis ҳосил мешавад.

Дар модули салоҳиятноки мутахассис ҳадафҳои таълим ҳам ба объекту предмети меҳнат, бо ичрои амалҳои аниқ ва ҳам бо талаботҳои байнифани муттаҳидшуда ба натиҷаи раванди таълим пайваст мешавад. Раванди таълим, тавре таҷриба нишон медиҳад, дар он сурат самаранок мегардад, ки дар асоси мушкилотӣ, фаъолиятӣ, шахсӣ-тафаккурӣ, ҳолатӣ, гуфтугӯй ва ниҳоят модули таркиб меёбад. Ин имкон медиҳад фаъолияти таълимӣ-донишандӯзии донишҷӯёнро асоснок ва ҳавасманд соҳта шавад.

Ҳамин тарик, фанни таълимӣ дар ҳолати муносибати салоҳиянок кардан ба таълим мунаzzаму афзун, мутобик ба мантиқи гузариш аз омӯзиш ба меҳнати касбӣ мегардад. Ин ҷо ду намуди тағйироти муайян вучуд дорад:

-субъекти таълим аз оғоз дар мавқеи фаъолият гузашта мешавад, қадоме, ки предмет зимнан соғ аз таълимӣ амалан ба касбӣ табдил меёбад;

-талабот аз ҷониби фаъолияти касбӣ соҳтортаркибидҳанда гардида, онҳо принсипи технологияи таркибӣ ва кушодани на танҳо фанҳои алоҳидай таълим, ҳамчунин муҳтавои тамоми омодагии мутахассисонро дар мактаби олӣ супориш медиҳад.

Ин гуна технология дар МДТ «ДДХ ба номи академик Б.Фафуров» истифода шудааст. Вай маърифати асосҳои фаъолияти соҳибкорӣ; усулҳои таълим ва таҳлили иқтисодӣ; малакаи пешбуруди корҳои беруназсинӣ; маҳорати истифодаи усулҳои ғайрианъанавии таълими фанни иқтисодиёт; бозихои корӣ; таҳияи кроссворд; криптограммаҳо; ребусҳо, таҳияи реклама, баргузор кардани чорабинҳои фарҳангӣ-маърифатиро пешбинӣ менамояд.

Дар муҳтавои барномаи таҳияшуда оид ба ташаккули фарҳангӣ тафаккури иқтисодӣ инҳо ворид карда шудаанд:

-«чистони иқтисодӣ» -хилофӣ, гоҳо саволҳои шавқовар ва ғуссаовар, ки худи ҳаёт ба мөмедиҳад. Ин усули нав бо максади рушду ҳосил кардани тафаккури иқтисодӣ аст. Барои ҳалли «чистони иқтисодӣ» як ва ё якчанд консепсияҳои иқтисодиро номбар ва дар чунин ҳолат ҷӣ гуна кор карданашонро фаҳмонидан зарур аст;

-мафҳумҳои калидӣ-ин номгӯи мафҳумҳои иқтисодии дар ин фанни омӯхташаванда аст;

-тестҳои «4:1»- ин намуди паҳншудатарини тест буда, аз байни 4 ҷавоб мебояд, ки танҳо 1 ҷавоби дуруст ва ё дар ҳама гуна ҳолат нисбатан дурустло интиҳоб кардан зарур аст;

-кроссворд-масъала, ки соҳтори тафаккурро рушд ва имкон медиҳад, мафҳуму истилоҳҳои асосӣ дар хотир ҳифз карда шавад;

-масъала ва саволҳо- ин намудаи анъанавии масъалаҳоест, ки дар аксари адабиёт ва дастурҳои таълимӣ иштирок дорад;

-«тести бинарӣ»- ин тесте мебошад, ки ба саволи он ду ҷавоб- «ҳа» ё «не» додан мумкин аст;

-«МИМ»- модуликунонии иқтисод ва менечмент- модуликунонии компьютерие, ки имкон медиҳад дар ҷодаи истехсолу менечмент байни донишҷӯён мусобиқа гузаронида шавад. Қадоме, ки дар асоси гурӯҳ ташкил шудаасту төъдоди онҳо аз 2 то 8 нафар буда метавонад.

Мусобиқа «рақобаткунандагон»-ро водор месозад дар бораи асосҳои истехсолот, маркетинг ва кори молия андеша ва онҳоро ба консепсияи иқтисодие, ки меомӯзанд, муқоиса қунанд.

МИМ-ро метавон дар тамоми муддати таҳсили курси иқтисод истифода бурда, бисёр усулҳои ворид соҳтани онро ба раванди даълим дарёфт кард. Ин ба таълмиғирандагон имкон медиҳад, донишҳои омӯхтаашонро ба хотир оранд ва дар амалия аз таҳияи шаклҳои имконияти гуногуни истехсолии талаботу пешниҳоди иқтисоди бозорӣ оғоз карда, то тағири мөърҳои бонкӣ ва қабули қарор дар тиҷорат истифода баранд.

Дар ин радиф усули гузаронидани машгулиятҳо аз рӯи фанҳои маҳсусро ба монанди «Истехсолот. Омилҳои истехсолот. Гардиши омилҳои истехсолот. Объектҳои истехсолӣ» ва истехсолот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҳсулнокии меҳнат. Самаранокии истифодаи омилҳои истехсолот дар шароити минтақа» пешниҳод мегардад.

Дар мавзуути омӯхташаванда ба соҳаҳои саноату кишварӣ, барқу ҳочагии ҷангал, нақлиёту алоқаи кишвар диққати маҳсус дода, гузашта, рушди ояндаи объектҳои ҳаётан муҳимми минтақа баррасиву иқтидорҳои истехсолии корҳонаҳои саноатӣ тасниф мешаванд.

Ба донишҷӯён супоришҳои (вазифаҳо) эҷодӣ (дорои ҳарактери тадқиқотӣ) оид ба муайян соҳтани истифодаи сарфакоронаи заҳираҳои маҳаллӣ дода мешавад. Дар корҳои тадқиқотӣ пешниҳод карданд, ки соҳтори энергетикаи маҳаллӣ таҳия карда шавад. Қадоме, ки на танҳо истифодаи имкониятҳои обӣ (дарё), ҳамзамон аз қувваи офтобу шамол низ истифода бурдан зарур аст. Донишҷӯён лоиҳаҳои соҳтмони Нерӯгоҳи барқи обии (НБО) хурдро дар дараҳои убуршавандай водии Зарафшон ва истифодаи батареяҳои офтобиро дар дигар минтақаҳои вилояти Суғд бо дар назардошти он ки аз 365 рӯзи сол наздик 245 рӯзаш офтобист, пешниҳод карданд. Ҳамчунин андешаҳо дар бораи имконияти нисбатан самаранок истифода бурдани қанданиҳои фоиданок ва боигарии ҷангалу ғайра баён шуданд.

Дар усули таълим мутобиқати ин усул бо ҳадаф, вазифаю муҳтавои он, мавзуи омӯхташаванда, хусусиятҳои синнусолӣ, ҷисмонӣ, психологии (руҳияи) таълимгирандагон, сатҳи омодагии онҳо, хусусияти коллектив, шароити ташкилоти таълимӣ-тарбиявии коркунанда ба инобат гирифта мешавад. Дар маҷмуъ барнома ба татбиқи амалҳои рушдидҳандаю мутобиқсозанд ва компенсаторӣ (чубронӣ) нигаронида шудааст.

Дар дараҷай амалҳои фавқуззикр рушдидҳанда дар мақоми аввал гузашта мешавад, зеро, афзоиши имкониятҳои шахсият нисбати гузаштан аз нодонӣ ба доноӣ, аз пастравӣ ба болоравиро пешбинӣ менамояд.

Амали мутобиқсозӣ ба мутобиқшавии зуд ба тағиরотҳои шароити беруна мусоидат мекунад. Муназзамии муҳити зист, тағириoti муайян дар муносабатҳои иқтисодӣ дар тамоми соҳаҳои чомеаи мо нақши ин амалро барои имрӯз басо мухим месозад.

Амали компенсаторӣ (чубронӣ) чун азnavsозии мусбии руҳияи (псиология) донишҷӯ, тағири ҷобаҷгузории он, сафарбарсозии захираҳои (имкониятҳои) дохилии шахс баррасӣ мешавад. Ин усулҳои таълим дар назди таълими анъанавӣ, хосса дар ҳолати омӯзиши категорияҳои (дараҷаҳои) мураккаби иқтисодӣ, маҳсусан, мухим афзалият пайдо мекунад. Зеро, таълимгирандагон аз олами наврасӣ ба давраи ҳаёти мустақилона ворид шуда, ба раванди истеҳсоли молу маҳсулот ва хизматрасонӣ, ҳочагидорӣ мепайванданд. Онҳо ба муҳаррики ҷараёнҳои иҷтимоӣ-иктисодӣ табдил меёбанд.

Дар баробари ин, салоҳияти касбӣ чун ҳадафи ниҳоии омодагии касбӣ ва худтакомулёбии минбаъда аз ҷониби мо дар кор чун сатҳи баланди мухимгардонии тамоми салоҳиятҳо, қобилияти самаранок ташкил кардани фаъолияти касбии хеш муайян карда шуд. Ин тасаввурот имкон медиҳад, тағсири салоҳияти муҳтавоӣ, касбӣ ташаккул дода шавад.

Салоҳияти касбии иқтисодии мутахассиси оянда ҳориҷаи мураккаби синтези салоҳияти муҳтавоӣ, касбӣ-фаъолиятӣ, техниқӣ, шартӣ-ҳадафӣ ва зеҳнӣ маҳсуб мешавад. Он чун сатҳи баланди мухимгардонии соҳтори сифатҳои зеҳниву шахсӣ барои ҳалли масъалаҳои содакуни мушкилоти иҷтимоӣ-иктисодии интегративӣ дар доираи ихтисоси асосӣ фаҳмида мешавад.

Маълум, ки донишҷӯ-хатмунданаи мактаби олӣ пурра ба ин модул мутобиқ буда наметавонад. Ба салоҳияти касбии ў баъди ҳатми муассисаи таълимӣ, чун қоида танҳо асосҳои он вучуд дошта метавонаду ҳалос. Аз ин рӯ, оғоз аз давраи аввали таълим дар мактаби олӣ (масалан, аз курси яқум бо ёрии азхудкунии фанни «Муқаддимаи ихтисос»), пеш аз ҳама, дар ниҳоди хонандагон шавқмандӣ ба касбомӯзӣ, бошууруна интихоб кардани касб ва гайраро бояд рушд дод. Зеро, инсоният на ҳама вакт масъулияти тавассути соҳтори таълим гузаштани тамоми намояндаҳои ўро ба дӯши худ гирифта метавонад.

Фанни иқтисоде, ки дар мактабҳои олӣ таълим дода мешавад, соғ ба масъалаи касбӣ сару кор дорад. Аз ин рӯ, ҳама гуна мактаби олӣ имрӯз ба мушкилоти наздиқсозии базаи иқтисодӣ бо таълимоти касбии мутахассисон рӯ ба рӯ аст. Дар ҳоле, ки стандартҳои таълимоти касбии мусоир фосилагузории умумии дониши иқтисодӣ ё техникиро қонунӣ гардонидаанд. Дар фаъолияти мустақилонаи кафедраҳо роҳҳои ташаккули салоҳияти иқтисодии мутахассисони оянда ба назар намерасад.

Салоҳиятнокӣ тавассути маҷмуи дониш ва малака муайян карда намешавад, зеро вай малакаи сафарбаркунии тамоми донишҳои зарурӣ ва таҷрибаро дар ҳолати аниқи фаъолияти амалий мефаҳмонаанд. Ин қобилияти инсон робитаи байни дониш ва ҳолати истифодаи онҳоро муқаррар месозад, роҳи ҳалли масъаларо дарёфт менамояд.

Салоҳиятнокӣ- ин таснифоти шахсияти соҳибдонаш, соҳибтаҷриба барои иҷрои фаъолияти аниқ буда, дорои салоҳияти касбӣ, методӣ, донишандӯзӣ, иҷтимоӣ ва қобилияти универсалии инсон мебошад. Кадоме, ки ба инсон имкон медиҳад, масъалаҳои актуалий ва аз лиҳози касбият ояндадорро ҳаллу фасл менамояд. Бо дар назардошти ин муайянсозиҳо бояд, ки ҳадафу муҳтаво, технология ва тартиби таҳлил барои муайянсозии доираи рушди шахсияти донишҷӯ дар фаъолияти таълимӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва касбӣ аз нав таҳрезӣ шавад.

Салоҳиятнокӣ чун маҷмуи таркибҳоест, ки имрӯз чун омили калидию зарурӣ барои хатмунданаҳои мактабҳои олӣ ва касбӣ, маҳсуб мешавад. Онҳо мутобиқ ба ихтисоси аниқ буда, метавон бо ёрии маҷмуи муносабатҳо ташаккул дода шавад. Муттаҳидшавии онҳо метавонанд ба ташаккули механизмҳои худрушдёбии шахсият ва табодули ташкилотии

таълимӣ ба сохтори худомӯзӣ мусоидат қунад. Ин ҳолат метавонад, ҷадвали нави таҳсилот-омӯзиш дар тули ҳаётро татбиқ созад.

Сохтор ва муҳтавои раванди таълим дар мактабҳои олӣ бояд мутобиқ ба модули нав тағиир дода шавад, ки муносибати салоҳиятнокро татбиқ менамояд. Дар он ба салоҳияти қасбӣ нақши омили сохторофарӣ мутааллиқ дониста шудааст, ки тамоми элементҳои технологияи педагогиро муттаҳид сохтааст. Яке аз сабабҳои муҳиммияти муносибати салоҳиятнокӣ дар таълим қобилият ва омодагии заифи ҳатмкунандагони мо нисбати қабули қарорҳои самаранок дар шароитҳои зудивазшавандай иқтисоди бозорист. Ҳамин тавр, барои он ки талаботҳои дар доираи тавсифномаи қасбӣ пешниҳодшуда ба мутахассис татбиқ шавад, бояд маҷмуи сифатҳои муҳиммӣ қасбӣ ва салоҳияти қасбӣ таҳия гардад.

**АДАБИЁТ:**

1. Абалкин, Л.И. Новый тип экономического мышления/ Л.И.Абалкин. -М: Мысль, 1987. -191с.
2. Аристотель. Собрание сочинений. Т.2/ Аристотель- М.: Мысль, 1975.-703с.
3. Кондаков, В.А. Курс лекций по экономической психологии. Т.1/ В.А.Кондаков. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2000. - 520с.
4. Леонтьев,А.Н.Избранные психологические произведения.В 2т. - т.2 -М.:Педагогика,1983.- 320 с.
5. Лурия, А.Р. Ум мнемониста/А.Р.Лурия// Хрестоматия по психологии. Психология мышления/ Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, В.В.Петухова. - М.: Изд-во МГУ, 1981. - С.108-112.
6. Соколинский, В.М. Психологические основы экономики: Учеб. пособие для вузов/ В.М.Соколинский. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 215с.
7. Соколова, И.Ю. Психологические основы технологии подготовки специалистов в техническом вузе: дис. ... д-ра ... наук/ И.Ю.Соколова. - СПб., 1997.-332с.

**REFERENCES:**

1. Abalkin, L.I. New type of economic thinking / L.I.Abalkin. -M: Mysl, 1987. -191 p.
2. Aristotle. Collected Works. V.2 / Aristotle- M.: Mysl, 1975.-703 p.
3. Kondakov, V.A. Lecture Course on Economic Psychology.V.1./V.A.Kondakov.-Tyumen: TyumGNGU, 2000. - 520 p.
4. Leontiev A.N. Selected psychological works. In 2 volumes. - v.2 - M.: Pedagogy, 1983. - 320 p.
5. Luria, A.R. The Mind of a Mnemonist / A.R.Luria // Reader on Psychology. Psychology of Thinking / Ed. Yu.B.Gippenreiter, V.V.Petukhov. - M.: Moscow State University Publishing House, 1981. - P.108-112.
6. Sokolinsky, V.M. Psychological Foundations of Economics: Textbook. manual for universities / V.M.Sokolinsky. - M.: UNITY, 1999. – 215 p.
7. Sokolova, I.Yu. Psychological Foundations of the Technology of Training Specialists in a Technical University: dis. ... Doctor of Pedagogical Sciences / I.Yu.Sokolova. - St. Petersburg, 1997.-332 p.